

**«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»**



**Ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,  
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон,  
доктори илмҳои иқтисодӣ,  
профессор** *Шарифзода М.М.*

» *05* 2022.

**ХУЛОСАИ**

**Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон**

оид ба мубрамият ва аҳамияти таҳқиқоти диссертационии Ақилова  
Муқаддас Мирмуҳамадовна дар мавзуи «Таҳлили ҳуқуқӣ-чиноятӣ  
тачовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон»  
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз руи  
ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои  
ҷазои чиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Мавзуи таҳқиқоти диссертационии Ақилова Муқаддас  
Мирмуҳамадовна дар мавзуи «Таҳлили ҳуқуқӣ-чиноятӣ тачовуз ба  
ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар кафедраи  
ҳуқуқи чиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсия муҳокима  
гардида, дар асоси суратмаҷлиси №10 аз 19-уми майи соли 2022 ба ҳимоя  
тавсия дода шудааст.

Ақилова Муқаддас Мирмуҳамадовна соли 2013 факултети тиҷорат,  
фаъолияти гумrukӣ ва ҳуқуқи Донишкадаи иқтисод ва савдои ДДТТ-ро  
бо ихтисоси ҳуқуқшинос хатм намуда, дар давраи омода намудани  
диссертация аз соли 2019 дар вазифаи муаллими қалони кафедраи  
назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии ДДҲБСТ  
фаъолият дорад.

Дар давраи омодасозии диссертация Ақилова М.М. унвончӯи  
кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсияи  
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати  
Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт.

Шаҳодатнома оиди супоридани имтиҳони таҳассусӣ санаи 18 майи  
соли 2022, №35 дода шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ ба талаботи манзурнамудаи банди 17-и  
Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии  
Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст,  
мутобиқ мебошад.

**Роҳбари илмӣ** - Қудратов Некрӯз Абдунабиевич, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон мебошад.

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун терроризми сиёсӣ яке аз роҳҳои ба амалбарорӣ ва тарзу усули бурдани муборизаи сиёсӣ бо истифодаи афкори тарсафканиӣ ва таҳдиду таҷовуз ва зӯроварӣ ҷиҳати бедор кардани тарсу ҳарос, ваҳмангезӣ дар вуҷуди инсонҳо мебошад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷандин маротиба дар паёмҳояшон ба Маҷлиси Оли оид ба афзоиши ҳатари терроризм ва экстремизм дар ҷаҳони муосир изҳори нигаронӣ карда гуфта буданд, ки “Шиддати ҳатари терроризм ва экстремизм дар ҷаҳони муосир ҳамчун таҳдидҳои ҷаҳонӣ, мутаассифона, имрӯз ҳам паст нашудааст». Пешвои миллат мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин ҳусус ба Прокуратураи генералиӣ, Вазорати корҳои дохилиӣ ва Кумитаи давлатии амнияти милли супориш дода буданд, ки дар ҳамкорӣ бо Вазорати адлия ҷиҳати такмили заминаҳои ҳуқуқии пешгирий кардани экстремизм ва терроризм ва таҳияи тарзу усулҳои муосири муқовимат бо ин зухурот ҷиҳати мукамалнамоии қонунгузории мамлакат дар ин самт чораандешӣ намоянд.

Асоси ҳуқуқии мубориза бар зидди терроризмо якчанд санадҳо, аз ҷумла Кодекси ҷиноятии ҶТ, Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021–2025, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» ташкил медиҳанд.

Таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин як қатор омилҳое, ки ҷинояти террористиро ба вуҷуд меоранд, яке аз таҳдидҳои асосӣ ба асосҳои соҳти конститутсионӣ ва амнияти миллии Тоҷикистон номида шудааст. Таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии ҶТ дар шароити муосири таъриҳӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ, бешубҳа, яке аз усулҳои муборизаи сиёсӣ гардид. Дар қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон категорияи «терроризми сиёсӣ» вуҷуд надорад ва ин яке аз норасоиҳо дар қонуни ҷиноятӣ мебошад. Дар КҔ ҶТ терроризми сиёсӣ дар шакли таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ва арбоби ҷамъиятий ифода мегардад, ки ҷавобгарӣ ба он дар м. 310 КҔ ҶТ муқаррар шудааст ва яке аз намудҳои терроризм мебошад.

Тацовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ва ҷамъиятӣ ҳамчун усули муборизаи сиёсӣ барои ба даст овардани ҳадафҳои сиёсӣ истифода мешавад. Сабабҳои содир намудани ҷинояти тацовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ва ҷамъиятӣ асосан муқовиматҳои шадид бо ноадолатии иҷтимоӣ, ихтилофоти мазҳабӣ ва ҳудудӣ ва рукуди ҷомеа алоқаманд мебошад. Вақте террористон роҳи дигаре намеёбанд, ё аз сабаби мавҷуд набудани дигар захираҳо ва ё кӯшиши тағир додани рафтари одамон ва тарсонидани онҳо аз амалҳои террористӣ истифода мебаранд.

Барои таҳқиқи ҳамла, яъне тацовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун терроризми сиёсӣ, пеш аз ҳама, ҳуди моҳият ва мундариҷаи категорияи терроризми сиёсиро бояд таҳлил кард. Дар таълимоти ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ ва сиёsatшиносӣ, мағҳуми ягонаи таърифи терроризми сиёсӣ вучуд надорад.

Гуфтаҳои дар боло зикргардида мубрамияти мавзӯи таҳқиқотро ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ муайян намуда, таҳияи пешниҳодҳоеро талаб мекунад, ки ба такмили ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тацовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ва ҷамъиятии ҶТ равона гардида бошад ва имконияти самаранокии бандубости онро боз ҳам зиёд гардонад. Дар ин робита, муайян кардани роҳҳои боз ҳам самараҳаҳо ҳалли масоили дар боло зикршуда дар шароити воқеияти муосир басо муҳим арзёбӣ мегардад.

**Навғонии илмии таҳқиқоти диссертационӣ.** Таҳқиқоти диссертационии мазкур аз нуктаи назари масъалагузорӣ, мавзӯи интихобшуда, усули баррасӣ ва роҳҳои илмии ҳалли масоили мавҷудаи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тацовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятии ҶТ навғонии ҷиддӣ дар фазои илми ҳуқуқшиносӣ, маҳсусан ҳуқуқи ҷиноятии кишвар маҳсуб мегардад. Навғонии илмии таҳқиқоти диссертационӣ дар он ифода мегардад, ки аз ҷониби муаллиф дар доираи таҳқиқоти диссертационӣ аввалин пажӯҳиши мукаммал, ҳаматарафа, соҳторӣ-пуррагӣ, таҳлили муқоисавии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тацовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятии ҶТ мувоғики қонунгузории ҷиноятии ҶТ пешбинишуда ба шумор меравад. Навғонии илмии таҳқиқот бо нуктаҳои илмии зерин, ки ба ҳимоя пешкаш карда мешаванд, собит мегардад:

**1. Хусусияти терроризми сиёсӣ ин тарсонидани аҳолӣ ҳамчун роҳи таъсир расонидан ба ҳукумат ва воситаи фишор ба он мебошад.** Терроризми сиёсӣ бар гурӯҳҳои қавмӣ, мазҳабӣ, идеологӣ ва дигар гурӯҳҳо асос ёфта бошад ҳам аммо ҳадаф ҳамеша як аст. Мақсади

сиёсиро дар терроризми сиёсӣ бояд ҳамчун ҳоҳиши ба даст овардан ва нигоҳ доштани қудрат, сарнагун кардани режими мавҷуда, таъсир расонидан ба қабули қарор аз ҷониби мақомоти давлатӣ ба равандҳои сиёсии дохилӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ фаҳмида шавад. Ӯнсури марказии терроризми сиёсӣ амали террористӣ мебошад. Терроризми сиёсӣ дар таҳрики шаъну эътибори давлат, қуштори одамон, расонидани зарари ҷисмонӣ ба онҳо, ҳароб кардани иншооти гуногуни стратегӣ ва иқтисодӣ, гаравгонгирӣ, даҳолати ҷинойӣ ба кори системаи нақлиётӣ ва дигар амалҳои зӯроварӣ зоҳир мешавад;

**2.** Тарафи объективи ҷиноят дар кирдор дар намуди таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар шакли қуштор ё сўйиқасд ба қуштор ифода мегардад, зоро таҳти мағҳуми таҷовуз дар ҳуқуқи ҷиноятӣ одатан «қуштор», сўйиқасд ба қуштор» ва ҳамчунин «расонидани зарар ба саломатӣ» фаҳмида мешавад;

**3.** Қуштори арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ бо мақсади суст кардани асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлат, ҳамчунин бо мақсади қатъ гардонидани фаъолияти давлатӣ ё дигар фаъолияти сиёсӣ ё содир намудани чунин кирдор бинобар интиқом барои чунин фаъолият (акти террористӣ) бо беамалӣ дар ҳолатҳое сурат мегирад, ки шахси гунаҳкор ӯҳдадории андешидани ҷораҳои пешгирии маргроб иҷро накунад;

**4.** Синну соли субъект, бо мазмуни тарафи объективии м. 310 КҔ ҖТ мувофиқат намекунад. Объективан оқибатҳои воқеии таҷовуз ин фаро расидани марг ва ба саломатии ҷардида дараҷаи гуногунирасонидани зарар бошад, пас синну соли субъекти ҷиноят низ бо ҷиноятҳои одамкушӣ (м. 104 ва расонидани зарари вазнин ё дараҷаи миёна ба саломатӣ моддаҳои 110–111 КҔ ҖТ) бояд мувофиқ бошад. Ҳамин тавр пешниҳод карда мешавад, ки синну соли ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятӣ аз 14 солагӣ муқаррар карда шавад;

**5.** Бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат дар назди қонуни ҷиноятӣ масъалаи ҳифзи ҳуқуқӣ–ҷиноятии таҷовуз ба ҳаёти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ба миён омадааст. Ҳарчанд Қонун соли 2015 қабул шуда бошад ҳам, то ҳол дар КҔ ҖТ моддаи алоҳида вобаста ба таҷовуз ба ҳаёти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ҷой надорад. Бинобар ин пешниҳод карда мешавад, ки дар КҔ ҖТ барои таҷовуз ба ҳаёти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ҷавобгарии ҷиноятӣ дар шакли моддаи алоҳида пешдинӣ карда шавад;

**6.** Пешниҳод гардидааст, ки диспозитсияи моддаи 310 ва 310<sup>1</sup> КЧ ҶТ дар таҳрири зерин муқаррар карда шавад:

*Моддаи 310. Таҷовуз ба ҳаёти Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат*

1. Таҷовуз ба ҳаёти (куштори) Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, агар ин кирдор бо мақсади суст кардани асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлат, ҳамчунин бо мақсади қатъ гардонидани фаъолияти давлатӣ ё дигар фаъолияти сиёсӣ ё содир намудани чунин кирдор бинобар интиқом барои чунин фаъолият (акти терористӣ) содир шуда бошад, бо ....ҷазо дода мешавад.

*Моддаи 310<sup>1</sup>. Таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ, ки таъмини амнияти давлатӣ аз онҳо вобастааст*

1. Таҷовуз ба ҳаёти (куштори) Президенти ҔТ, Раиси МН МО ҔТ, Раиси ММ МО ҔТ, Сарвазири ҔТ, Раиси суди конститутсионӣ, Суди Оии ҔТ, Суди Олии иқтисодии ҔТ, Прокурори генералии ҔТ, Раиси КДАМ ва муовинони ў, Котиби Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Бонки миллии Тоҷикистон, вазирон ва директорони мақомоти қудратӣ, раисони вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, агар ин кирдор бо мақсади суст кардани асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлат, ҳамчунин бо мақсади қатъ гардонидани фаъолияти давлатӣ ё дигар фаъолияти сиёсӣ ё содир намудани чунин кирдор бинобар интиқом барои чунин фаъолият (акти терористӣ) содир шуда бошад, бо ....ҷазо дода мешавад.

**Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ.** Мақсади таҳқиқоти диссертатсиониро омӯзиши ҳаматарафаи таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷиноят дар шароити Тоҷикистон ва ҷавобгарии ҷиноятӣ барои он ташкил дода, дар заминаи он коркард ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба такмили қонунгузории ҷиноятӣ яке аз мақсадҳои марказии таҳқиқоти мазкур ба шумор меравад.

Циҳати ноил гардидан ба мақсадҳои зикргардида, дар таҳқиқоти диссертатсионии мазкур икрои чунин вазифаҳо ба нақша гирифта шудаанд:

– таҳқиқи илмию амалии ташаккул ва инкишофи ҷинояти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятий дар таърихи ҳуқуқи ҷиноятии Тоҷикистон;

– таҳлили қонунгузории ҷиноятии амалкунандаи давлатҳои ИДМ оид ба ҷавобгарӣ барои таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятий аз нуқтаи назари самаранокии амалии онҳо ва истифодаи минбаъдаи ин таҷриба дар такмили қонунгузории ҷиноятии кишвар;

- таҳлили ҳуқуқӣ-чиноятии аломатҳои объективии чинояти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятии ҶТ;
- таҳлили ҳуқуқӣ-чиноятии аломатҳои субъективии чинояти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятии ҶТ;
- муайян намудани фарқияти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятии ҶТ аз таркибҳои ба он монанд;
- таҳияи тавсияҳо оид ба такмил додани қонунгузорӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ доир ба мубориза бар зидди чинояти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятии ҶТ.

**Хулосаҳо ва тавсияҳои илмии** дар диссерватсия матраҳгардида бо истифода аз ақидаҳо ва мағҳумҳои пазируфташудаи илмӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, таҷрибаи судӣ, инчунин қонунгузории чиноятии давлатҳои ИДМ оид ба чинояти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон исбот карда шудаанд. Натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссерватсионӣ аз сатҳи навгонии таҳқиқоти диссерватсионӣ дарак медиҳанд. Таҳқиқоти диссерватсионӣ кори илмии анҷомёфта буда, дар он вазифаҳои гузошташуда пурра ҳалли худро ёфтаанд.

Доир ба мавзӯи диссерватсия ва моҳияти он унвонҷӯ 9 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 8 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 1 мақола дар нашрияҳои дигар бо забони русӣ ба табъ расонидааст. Интишороти муаллиф мазмун ва моҳияти мавзуи таҳқиқоти диссерватсиониро инъикос намуда, таҳлили онҳо дар қисми хулоса ва тавсияҳои диссерватсия ҷой дода шудаанд.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссерватсионӣ дар конференсияҳои зерин дар шакли маърӯза пешниҳод шудаанд: конференсияи ҷумҳуриявӣ бахшида ба 20 соли Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон: конференсияи якуми илмӣ-амалӣ доир ба мавзӯи “Ҳуқуқ ва иқтисод” ш. Душанбе, 11 октябри соли 2019; конференсияи ҷумҳуриявии “Ҳуқуқ ва иқтисод: масъалаҳои ҳуқуқии иқтисодиёти рақамӣ”, 31 майи соли 2021, ш. Душанбе; конференсияи байналмилалии илмӣ-амалиро дар мавзӯи “СҲШ дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ: 20 соли фаъолияти самарабаҳш ва дурнамо”, 18 июни соли 2021, шаҳри Ҳуҷанд.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот.** Диссерватсия дар кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон омода гардида, дар ҷаласаҳои кафедра мавриди муҳокима қарор гирифтааст. Муқаррароти асосӣ ва хулосаҳои диссерватсия дар мақолаҳои муаллиф дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар маҷаллаву маҷмуаҳо ба нашр расидаанд.

Маводи таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонад дар ҷараёни таълим дар муассисаҳои олии таҳсилотӣ ҳангоми тадриси фанҳои ҳукуқи ҷиноятӣ (қисми маҳсус), ҷиноятҳои хусусияти терористӣ ва экстремистидошта, ҷиноятҳои хусусияти байналмилалидошта, ва курсҳои маҳсуси “Асосҳои илмии бандубости ҷиноятҳо” истифода шавад.

**Саҳми шахсии довталаби дарёftи дараҷаи илмӣ** дар таҳқиқот бо он муайян карда мешавад, ки натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ, аз ҷумла, ҳулосаҳои назариявӣ, таклифи пешниҳодҳо ва нуктаҳои илмие, ки ба ҳимояи пешниҳод карда мешаванд, метавонанд дар ҷодаи рушду такмили қонунгузории ҷиноятӣ оид ба таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалияи ҳукуқтатбиқунӣ саҳми назаррас дошта бошанд.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.08 - Ҳукуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳукуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳукуқшиносӣ), ки бо Қарори Раёсати комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми сентябрь соли 2021, таҳти №7 тасдиқ шудааст, мувоғиқ мебошад.

Таҳқиқоти диссертатсионии Ақилова Муқаддас Мирмуҳамадовна дар мавзуи «Таҳлили ҳукуқӣ-ҷиноятии таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳукуқшиносӣ аз руиي ихтисоси 12.00.08 – Ҳукуқи ҷиноятӣ, криминология, ҳукуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ба талаботи бандҳои 31, 33-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдик гардидааст, ҷавобгӯ буда, аз тарафи муаллиф мустақилона таълиф гардида, дорои ягонагии дохилӣ, натиҷа ва нуктаҳои нави илмӣ мебошад ва саҳми шахсии муаллифро дар соҳаи илм нишон медиҳад.

### **ҚАРОР КАРДА ШУД:**

1. Диссертатсияи Ақилова Муқаддас Мирмуҳамадовна дар мавзуи «Таҳлили ҳукуқӣ-ҷиноятии таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳқиқоти илмӣ-соҳавӣ ба ҳисоб рафта, ба талаботи пешбинигардидаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад.

2. Диссертатсияи Ақилова Муқаддас Мирмуҳамадовна дар мавзуи «Таҳлили ҳукуқӣ-ҷиноятии таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҷиҳати ҳимоя намудан барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳукуқшиносӣ аз руиي ихтисоси

12.00.08 - Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи ичрои ҷазои чиноятӣ (ilmҳои ҳуқуқшиносӣ) ба Шӯрои диссертационии 6D.KOA-O19 тавсия карда шавад.

Хулоса дар маҷлиси муштараки кафедраҳои ҳуқуқи чиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ ва ҳуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон қабул карда шуд. Дар маҷлис иштирок доштанд: 18 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 18 нафар, «зид» - 0 нафар, «бетараф» - 0 нафар, суратмаҷлиси №5 ҷаласаи муштараки кафедраҳои кафедраҳои ҳуқуқи чиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсия, ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ ва ҳуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (таъиноти декани факултети ҳуқуқшиносии ДДҲБСТ аз 21 майи соли 2022, таҳти №103) аз 27-уми майи соли 2022.

**Раиси маҷлиси муштарак:**

Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент

Ахмедов Н.И.

**Котиби маҷлиси муштарак:**

Муаллими қалони кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсия,

Қобилов Б.

**Муқарризи холис:**

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи чиноятии Донишгоҳи славянини Русияву Тоҷикистон

Абдуллоев Н.С.

**Муқарризи холис:**

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсияи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Қурбонзода Б.Ш.

Имзоҳоро таஸдиқ мекунам: Сардори Раёсати кадрҳо  
ва корҳои маҳсуси ДДҲБСТ Мирпочҷоев И.Ҳ.

30.05.2022

